

Ба муносибати ҷашни истиқлолият

Дар ҳошияи таърихе, ки медонему намедонем

2. Нури

Истиқлол ва соярӯшаниҳои инқилоб

Тундбоди инқилоби ленинӣ, салтанати империяи шоҳи сафедро, ки азсоли 1865 давом дошт, дар соли 1917 вогӯн соҳт. Империяи сурх тамоми ҷаҳонро таҳти тасаруфи Русия бударо аз нағифӣ. Ба қишиварҳои Османдӣ Миёнан низ инқилоб оварданд. Оре, инқилобро бамаллакати митиқол намуданд. Чунки на вазни иҷтимоӣ сиёсиӣ ва на авози иқтиносии рӯйхати мардуми Туркistonи онвакта ба ҷунун инқилоб, инқилоби бешвоник ба максади یدома баҳшидан ба сиёсати пешини мустамлиқадор будааст. Ин мувофиқи, ба барои озод шудан аз юғи мусатамика буд, дар Самарқанду Фарғона, Бухоро, Шарқӣ, Сурхондарӣ, Қашқадарӣ, Ўрто-Теппаҳо. Мастоҳи кӯҳи ниҳоят сурат гирифт буд. Аз ин ҳатто худи Ленин ҳам ба ҳарос афторда буд. Дар натиҷа, байди паш намудани шӯриши баромадро ба муқовимати мусаллаҳона дар саргагӣ Русия онҳо қӯшунҳои худро ба Османдӣ сафарӣ барои намуданд. Алиҳи наҷарди саркардаҳо низомии аз рехтани ҳуни ноҳақ намеҳаросидӣ, парҳез на-дошта, ба ин қишивар Фирӯзӣ таълими месӯҳанд. М.В.Фрунзе яке аз онҳо барои инқилоби сурхҳо имкон надод. Даҳстаҳои хурд-хурди ақсулиниқилоби таддиҷанд ба қуввае табдил мебеҳанд, ки нодиди гирифти нағӣ барои инқилоби сурхҳо таҳдиди маҳви хешро дошт.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд.

12 сол пеш аз ин байди пош хӯрдани давлати муктадири ИҶШС, ки бо номи империяи сурх (империяи бадӣ низ) шӯҳрат ӯғди буд, Ӯзбекистон 1 сентябр, Тоҷикистон 9 сентябр худро соҳибистқолият ӯзлон на-муд. Нури истиқлол саҳифаҳои тираҳои таърихи гузаштаи ин ҳалқро низ равшан кард. Тâlliими дарси таъриҳи дигар гирифт. Муборизони ҳақиқии озодии ҳалқҳои озодидарости м., қаҳрамониҳо онҳо на-мунавибрати ҷаҳонӣ, сайдидаридан саҳифаҳои таъриҳи пуршарави ҳалқҳои тоҷикӣ.

Ба шарофати истиқлолии Ҳафимда гирифт, ки аз таҷаузиҳои бешвоникӣ, байди дар соли 1920 сарнагун шудани амири Бухоро муборизанд мадмуди ҷонанду-носи мусои маддӣ барои инқилоби сурхҳо шудааст. Нашаҳи таърихи гузаштаи ин ҳалқҳои озодидаро таҳдидӣ мегашт. Нашаҳи интевренсияи ҳарбие, ки онро Фрунзе пешниҳод

бҳои таъриҳи он солҳоро «солҳои ҷониҳи граждани» ном бурдаанд. Вакте ки ба ин са-вол мегузорем, ки: ҷониҳи шаҳрвонӣ (граждани) шуд? Ҳуд аз ҳуд рашван мешавад, ки боиси ин, ҳамон интиқоли дода шудани инқилоби бешвоник ба максади یدома баҳшидан ба сиёсати пешини мустамлиқадор буҷадааст. Ин мувофиқи, ба барои озод шудан аз юғи мусатамика буд, дар Самарқанду Фарғона, Бухоро, Шарқӣ, Сурхондарӣ, Қашқадарӣ, Ўрто-Теппаҳо. Мастоҳи кӯҳи ниҳоят сурат гирифт буд. Аз ин ҳатто худи Ленин ҳам ба ҳарос афторда буд. Дар натиҷа, байди паш намудани шӯриши баромадро ба муқовимати мусаллаҳона дар саргагӣ Русия онҳо қӯшунҳои худро ба Османдӣ сафарӣ барои намуданд. Алиҳи наҷарди саркардаҳо низомии аз рехтани ҳуни ноҳақ намеҳарosidӣ, парҳез на-doшта, ба ин қишивар Фирӯzӣ таълими месӯҳанд. М.В.Фрунзе яке аз онҳо барои инқилоби сурхҳо имкон надод. Даҳстаҳои хурд-хурди ақсулиниқилоби таддиҷанд ба қуввае табдил мебеҳанд, ки нодиди гирифти нағӣ барои инқилоби сурхҳо таҳдиди маҳви хешро дошт.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркардаҳо низомии аз рехтани ҳуни ноҳақ намеҳарosidӣ, парҳез на-doшта, ба ин қишивар Фирӯzӣ таълими месӯҳанд. М.В.Фрунзе яке аз онҳо барои инқилоби сурхҳо имкон надод. Даҳстаҳои хурд-хурди ақсулиниқилоби таддиҷанд ба қуввае табдил мебеҳанд, ки нодиди гирифти нағӣ барои инқилоби сурхҳо таҳдиди маҳви хешро дошт.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo нizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doшt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doшt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro doشt.

Даҳстаҳои ақсулиниқилоби, яъне онҳо, ки ба муқубили инқилоби сурхъ ярӯку аслиҳа ба даст гирифтанд, кихо буҷанд? Дар мактабҳои соvetӣ онҳо «босмачӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», сардории онҳро «ӯрбашӣ», умумӣ карда «дӯшманони озодӣ», «дӯшманони озодӣ» гуфта мебахшонданд. Алиҳи наҷарди саркарdaҳo nizomii aз rехtani ҳuни noҳaқ nameharsidӣ, parhiez na-DOшta, ba in қiшиvar Firӯzӣ tаъlimi mesӯҳand. M.V.Frunze yake az onҳo baroи inқilobи surxhо imkon nadod. Daҳstaҳoи xurd-xurd-i aқsuлиniқilobи tадdiҷand ба қuvvaе tabdil mebeҳand, kи nodidi girifti naғi бarои inқilobи surxhо tаҳdidi maҳvi heshro do

